

Ҳукумати умҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи меъёрҳои андозии аксиз барои молҳои зераксизии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда

(қарори Ҳукумати ҚТ аз 6.08.2018 № 397, аз 31.03.2020 № 218, аз 27.05.2021 № 199, аз 29.07.2022 № 384)

(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)

Мутобиқи [моддаи 57](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" ва [моддаи 285](#) Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад ([қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384](#)):

1. Меъёрҳои андозии аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда тасдиқ карда шаванд (замимаи 1) ([қарори Ҳукумати ҚТ аз 31.03.2020 № 218](#)).

1(1). Меъёрҳои андозии аксиз барои молҳои тайёри ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда тасдиқ карда шаванд (замимаи 2) ([қарори Ҳукумати ҚТ аз 31.03.2020 № 218](#)).

2. Вазорати қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тартиби муқарраргардида оид ба қабули қарори мазкур Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро огоҳ намояд.

3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 феввали соли 2014, [№ 102](#) "Дар бораи тасдиқи меъёрҳои андозии аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда" аз эътибор соқит доништа шаванд.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 9 июни соли 2018 № 302

ш.Душанбе

[Замимаи 1](#) ([қарори Ҳукумати ҚТ аз 6.08.2018 № 397](#), аз [31.03.2020 № 218](#), аз [27.05.2021 № 199](#), аз [29.07.2022 № 384](#))

[Замимаи 2](#)

Бо қарори Ҳукумати
 Ҷумҳурии Тоҷикистон
 аз 9 июни соли 2018, № 302
 тасдиқ шудааст

**Меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
 истехсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда**

(қарори Ҳукумати ҚТ аз 6.08.2018 № 397, аз 31.03.2020 № 218, аз 27.05.2021 № 199,
 аз 29.07.2022 № 384)

Рамзи мол мувофиқи номгуи молии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии	Номгуи молҳо	Меъёри аксиз бо фоизҳо аз арзиш ё бо евро барои воҳид
Гурӯҳи 22 Нӯшокиҳои спиртӣ, ғайриспиртӣ ва сирко		
2201	Обҳо, аз ҷумла табиӣ ё сунъӣ-маъданӣ, газнок, бе иловаи шакар ё маводи дигари ширинкунанда ё хуштаъм -хушбӯйкунанда; ях ва барф:	0,02 евро барои 1 литр <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 6.08.2018 № 397)</i>
2202	Обҳо, аз ҷумла маъданӣ ва газдор, дорои иловагиҳои шакар ё маводи дигари ширинкунандаҳо ё хуштаъм-хушбӯй ва дигар нӯшокиҳои ғайриспиртӣ ғайр аз шарбатҳои мева ё сабзавоти мавқеи молии 2009:	0,03 евро барои 1 литр <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 6.08.2018 № 397)</i>
2202910000 <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)</i>	---оби ҷави ғайриспиртӣ	0,35 евро барои 1 литр
2203 00	Оби ҷави суманакорд:	0,35 евро барои литр
2204	Майҳои табиӣ аз ангур, аз он ҷумла спиртдор; шираи ангур, ғайр аз дар мавқеи молии 2009 зикршуда:	0,50 евро барои 1 литр <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 6.08.2018 № 397)</i>
2205	Вермутҳо ва дигар майҳои ангурии табиӣ бо иловагиҳои маводи растанӣ ё хушбӯй:	0,84 евро барои 1 литр
2207	Спирти этилии денатуратсия карданашуда бо концентратсияи спирт 80 % ҳаҷм ё зиёд; спирти этилӣ ва шаробҳои дигари спиртӣ, денатуратсия карданашуда, ҳама гуна концентратсияҳо: Ғайр аз: спирти этилии денатуратсиянашудаи дар дохили	2,5 евро барои 1 литр <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 6.08.2018 № 397)</i>

2208	Спирти этилии денатуратсия карданашуда бо концентратсияи спирт камтар аз 80 % ҳаҷм; шаробҳои спиртӣ, ликёрҳо ва нӯшоқиҳои дигари спиртӣ:	3,5 евро барои 1 литри спирти 100 % <i>қарори Ҳукумати ҚТ аз 6.08.2018 № 397)</i>
Гурӯҳи 24 Тамоку ва маҳсулоти ивазкунандаҳои саноатии он		
2402	Сигорҳо, сигорҳо бо қисми охирашон буридашуда, сигорилҳо ва сигорҳо аз тамоку ё ивазкунандаҳои	17 евро барои 1000 дона
2402 20	- сигаретҳо, дорои тамоку: (бо филтр)	19 евро барои 1000 дона
2402 20	- сигаретҳо, дорои тамоку: (бе филтр)	
2403	Дигар истеҳсолоти саноатии тамоку ва ивазкунандаҳои саноатии тамоку; тамокуи "гомогенишуда" ё "барқароршуда"; шира ва ҷавҳари	70% <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 6.08.2018 № 397, аз 27.05.2021 № 199)</i>
2403999009	Маҳсулоти дорои тамокуи тафсон <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)</i>	15,0 евро барои 1 кг омезиши
Гурӯҳи 27 Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо		
2709 00	Нафти хом ва маҳсулоти нафтии хоми аз навъҳои битумӣ гирифташуда:	0
2710	Нафт ва маҳсулоти нафтии аз навъҳои битумӣ гирифташуда, ғайр аз хом; маҳсулоти дар дигар ҷойҳо номбарнашуда ё дохилнашуда, дорои вазни 70% ё зиёд нафт ё маҳсулоти нафти аз навъҳои битумӣ гирифташуда, заминаи ин маҳсулоти нафтӣ қисми таркибии асосии маҳсулот маҳсуб меёбанд; маҳсулоти нафтии коркардшуда:	60 евро барои 1 тонна
2710 12	-----дистиллятҳои сабук ва маҳсулот: -----бензинҳои муҳаррик:	
271012 310 0	-----бензинҳои ҳавопаймо:	55 евро барои 1 тонна
	-----бензини автомобилӣ:	

2710 12 4110	-----бо рақами октани камтар аз 80 (бо усули муҳаққиқ)	
2710 12 412 0	-----бо рақами октани 80 ё зиёда аз, вале на камтар аз 92 (бо усули таҳқиқот)	
2710 12 413 0	-----бо рақами октани 92 ё зиёда аз (бо усули таҳқиқот)	
2710 12 419 0	-----бо рақами октани 92 ё зиёда аз (бо усули таҳқиқот)	
2710 12 450 0	-----дигар	
2710 12 490 0	-----бо рақами октани 95 ё зиёда аз он, вале камтар аз 98 (бо усули таҳқиқот)	
2710 12 510 0	-----бо рақами октани 98 ё зиёда аз он (бо усули таҳқиқот)	
2710 12 590 0	-----бо рақами октани камтар аз 98 (бо усули таҳқиқот)	
	-----дистиллятҳои мобайнӣ:	
	-----керосин:	
2710 19 210 0	-----сӯзишворӣ барои муҳаррики реактивӣ	25 евро барои 1 тонна
2710 19 250 0	-----дигар	
	-----дистиллятҳои вазнин:	
	-----газойлҳо:	
2710 19 310 0	-----барои равиши маҳлулбарории махсус	8 евро барои 1 тонна
2710 19 350 0	-----барои равиши мубаддали кимиёвӣ, ғайр аз дар зермавқеи 2710 19 310 0 зикргардида	
2710 19 42	-----бо дороии сулфур на зиёда аз 0,05 %-и вазн	
2710 19 460 0	-----бо дороии сулфур зиёда аз 0,05 %-и вазн, вале на зиёда аз 0,2 %-и вазн	
2710 19 480 0	-----бо дороии сулфур зиёда аз 0,2 %-и вазн	
	-----сӯзишвориҳои моеъ:	
2710 19 510	-----барои хусусиятҳои раванди коркард (сӯзишвориипечӣ):	25 евро барои 1 тонна
- 2710 19 680	Ғайр аз:	
2710 19 5101	-----мазут	0
2710 19 550 1	-----мазут	0
2710 19 620 1	-----мазут	0
2710 19 640 1	-----мазут	0
2710 19 660 1	-----мазут	0
2710 19 680 1	-----мазут	0

2710 20	- нафт ва маҳсулоти нафтӣ (ғайр аз хом), аз навъҳои битум гирифташуда ва маҳсулоти дар чойҳои дигар номбарнашуда ё дохилнашуда, дорои 70 %-и вазн ё зиёд нафт ё маҳсулоти нафтии аз навъҳои битумӣ гирифташуда, замнан ин маҳсулоти нафтӣ қисми таркибии асосии маҳсулот мансуб меёбад, дорои биодизел, ғайр аз маҳсулоте, ки аз коркарди нафт бароварда шудааст:	
2710 20110 0	-- газойлҳо: ---бо дороии сулфур на зиёда аз 0,05 %-и вазн	8 евро барои 1 тонна
2710 20 150 0	---бо дороии сулфур зиёда аз 0,05 %-и вазн, вале на зиёда аз 0,2 %-и вазн	
2710 20190 0	---бо дороии сулфур зиёда аз 0,2 %-и вазн	
2710 20 310 -	--сӯзишвориҳои моеъ: ба ғайр аз:	25 евро барои 1 тонна
2710 20 390		
2710 20 310 1	----мазӯт	0
2710 20 350 1	----мазӯт	0
2710 20 370 1	----мазӯт	0
2710 20 390 1	----мазӯт	0
2710 20 900 0	--маҳсулоти дигари нафтӣ	55 евро барои 1 тонна
2711	Газҳои нафтӣ ва карбогидриди газгуни дигарҳо, ғайр аз газҳои нафтӣ ва карбогидриди газгуни	4 евро барои 1 тонна
3403	Маводи молиданӣ (аз ҷумла эмулсияҳои хуноки молиданӣ барои асбобҳои бурранда, мавод барои сабук кардани тофта баровардани мехҳои печдор ва тобҳалқаҳо, мавод барои барҳам додани занг ё маводи зиддизангзанӣ ва доруҳо барои сабук кардани кофта баровардани маҳсулоти аз қолаб тайёр кардашуда дар асоси молидан) ва маводи барои коркарди масолеҳи пахтагини рағганин ё чарбудор, чарм, пӯст ё масолеҳи дигар истифодашаванда, ба ғайр аз моддаҳои ба сифати қисмати асосии таркибашон иборат аз 70 %-и вазн ё зиёда нафт ё маҳсулоти нафтии аз ҷинсҳои битумӣ гирифташуда:	60 евро барои 1 тонна
Гурӯҳи 38 Дигар маҳсулоти кимиёвӣ <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)</i>		
382499	Моеъҳои дорои никотин <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)</i>	4 евро барои 100 миллилитр
Гурӯҳи 40 Каучук, резин ва маснуот аз онҳо		
4011	Резинчархаҳо ва покришкаҳои пневматикии	13%
4011 61 000 0	--барои воситаҳои нақлиёт ва мошинҳои дар хоҷагии деҳот ва хоҷагии ҷангал истифодашаванда	0

4012	Резинчархаҳо ва покришкаҳои пневматикии резинии барқароршуда ё истифодашуда; резинчархаҳо ва покришкаҳои яклухт ё нимпневматикӣ резинчархаҳо - протекторҳо ва	13%
Гурӯҳи 71 Марворида табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо ё зинатӣ-оройшӣ, металлҳои қиматбаҳо, металлҳои бо металлҳои қиматбаҳо рӯйкашшуда ва маснуоти		
7113	Чавоҳирот ва қисмҳои онҳо аз металлҳои қиматбаҳо ё металлҳои бо металлҳои қиматбаҳо	5%
7114	Маснуоти тиллоӣ ё нуқрагии заргарон ва қисмҳои онҳо аз металлҳои қиматбаҳо ё металлҳои бо металлҳои қиматбаҳо рӯйкашшуда:	5%
7115	Дигар маснуот аз металлҳои қиматбаҳо ё металлҳои бо металлҳои қиматбаҳо рӯйкашшуда:	5%
Гурӯҳи 85 Мошинҳо ва таҷҳизоти барқӣ <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)</i>		
8543	Сигорҳои электронӣ <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)</i>	0,5 евро барои 1 дона
Гурӯҳи 87 Воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ, ба ғайр аз ҷамъи нақлиёти роҳи оҳан ё трамвайҳо. қисмҳо ва лавозимоти онҳо		
8703	Автомобилҳои сабуқрав ва воситаҳои дигари нақлиёти муҳаррикдор, асосан барои интиқоли одамон таъйиншуда (ба ғайр аз воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори мавқеи молии 8702), аз ҷумла автомобилҳои каппадори боркаш ва автомобилҳои пойга:	10%, вале на кам аз 0,15 евро барои 1 см ³ ҳаҷми кори силиндрҳои
Гурӯҳи 96 Асбобу анҷоми гуногуни тайёр <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)</i>		
9614 00 900 0	Дастгоҳҳои интиқоли дуд <i>(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)</i>	5 евро барои 1 адад

Эзоҳи 1. Таснифоти молҳо мутобиқи номгуӣ молии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Барои мақсадҳои истифодаи меъёрҳои андозии аксиз молҳо танҳо тибқи рамзҳои номгуӣ молии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд. Номгуӣ мавқеъҳои моли танҳо барои осонии исгифодабарӣ оварда шудааст.

Эзоҳи 2. Маблағи аксиз бо евро ҳисоб карда шуда, бо пули миллиӣ дар асоси қурби муайяннамудаи Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи таҳвили мол, барасмиятдарории ордери хазинавии гумрукӣ, қабули эълумияи бори гумрукӣ ё иҷозати молҳо супорида мешавад.

Эзоҳи 3. Меъёрҳои муқарраршуда барои гурӯҳи молии 71 нисбат ба воридоти маснуоти заргарӣ аз металл тилло ва нуқра татбиқ намегарданд (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 31.03.2020 № 218*).

Эзоҳи 4. Маҳсулоти дорои тамокуи тафсон - навъи маҳсулоти никотиндори иборат аз тамокуи гармшаванда (омезиши тамоку) ва моддаҳои ғайритамокуи барои истехсоли он истифодашаванда, ки барои истифодабарӣ тавассути нафаскашии аэрозоли никотиндори дар ҷараёни гармкунӣ, бидуни сӯзиш ва дуди тамоку ҳосилшаванда пешбинӣ шудааст (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384*).

Моеи дорои никотин - навъи маҳсулоти никотиндор дар шакли моеъ бидуни тамоку, ки дорои моеи никотиндори барои истифодабарӣ тавассути нафаскашии аэрозоли никотиндор ё намаки никотин пешбинӣ шудааст.

Сигорҳои электронӣ - намуди воситаи электронии таъмини никотин, ки ба сигори ҳақиқӣ монанд аст (новобаста ба андоза ва шакл), он метавонад дорои қисми барҷастаи ба ҷолои сигор монанд ва ҳаври ба дуд шабоҳат дошта бошад.

Дастгоҳҳои интиқоли дуд - асбоби тамокукашии (зарф, чилим ва дигар асбоби шабех) мебошад, ки аз қисмҳои пайваستшавандаи асосӣ: сархона, муштук ва зарф иборат буда, барои тамокукашӣ ё истифодаи омехтаҳои гуногуни кашидани дар таркибашон барги тамокунадошта истифода мешавад.

Эзоҳи 5. Меъёри муқарраршуда барои зермавқеи молии 2201900000 (оби софи нӯшокӣ) нисбат ба истеҳсолкунандагони ватанӣ ва воридоти молҳо аз давлатҳои аъзои Созмони Умумиҷаҳонии Савдо татбиқ намегардад *(қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.07.2022 № 384)*.

Меъёрҳои андози аксиз барои молҳои тайёри ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда

Рамзи мол бо Номгуи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Номгуи молҳо	Меъёри аксиз бо фоизҳо аз арзиш, ё ин ки бо евро барои воҳид
Гуруҳи 39 Пластмас ва маснуот аз он		
3923	Маснуот барои интиқол додан ё борпечониҳои молҳо аз пластмас; пӯк, сарпӯш, каллапӯш ва дигар воситаҳои тайёри маҳкамкунӣ аз пластмас	20 % аз нархи воридотии маҳсулоти тайёр
Гуруҳи 57 Қолинҳо ва дигар намудҳои рӯйпӯшҳои бофандагии рӯифаршӣ		
5701	Қолинҳои порчагии гирехнамуд ва дигар намудҳои бофандагии тайёр	30 % аз нархи воридотии маҳсулоти тайёр
5702	Қолинҳои бофташуда ва дигар намудҳои бофандагии тафтингнашудаи тайёр ё рӯйкаш карданашуда	30 % аз нархи воридотии маҳсулоти тайёр
5703	Қолинҳо ва дигар намудҳои бофандагии тафтингии тайёр	30 % аз нархи воридотии маҳсулоти тайёр
5704	Қолинҳо ва дигар намудҳои бофандагии аз намад тафтингнашудаи тайёр ё рӯйкаш карданашуда	30 % аз нархи воридотии маҳсулоти тайёр
5705	Дигар намуди қолинҳои бофандагии тайёр	30 % аз нархи воридотии маҳсулоти тайёр

Эзоҳ: Меъёрҳои муқарраршуда барои гуруҳҳои молии 39 ва 57 нисбат ба оридоти молҳо аз давлатҳои аъзои Созмони Умумиҷаҳонии Савдо татбиқ намегарданд.